

## Мо кӣ будему холо кистем?

Муаллиф: Каюмарси Ато  
20.07.2015 06:30

---

Чанд соли дигар лозим аст, ки ёди чанги лаънатӣ аз хотираи хамаи мо рӯфта шаваду ба акиб не, ба пеш нигоҳ кунем?

Чанд соли дигар мехоҳем, ки худро бо чанд бинои сохтаву ҷаввораҳои раққосамон таскин бахшем?

Чанд соли дигар?

Магар ин қадар сол кам буд?

Як ба худ оем.

Воқеан, мо кӣ будему холо кистем?

Мо тоҷикем?

Тоҷики тоҷдорем?

Бо худ меандешам: замоне мо кӣ будему холо кӣ ё чӣ шудем?

Як замон сарбаланду мағрур -- Холо сарафқандаву хору зор;

Замоне серу пур -- Холо гадову эҳтиёҷманд;

Замоне меҳрубону ғамхору ошиқ -- Холо дағалу дағалғуфтору зишту бевафо...

Инро мешавад давом дод.

Навишту навишт...

Вале то ҳол бузургони мо, зиёиёни даъвогар, файласуфону мақомдорони мо нағуфтаанд, ки чаро ба ин ҳол афтадаем?

Айби мардум аст, ки то ин сатҳ поин омада? Ё айби ҳукумат, ки натавонистааст дар ин муддат моро таъмин кунаду мардумро ба ҷои омӯзиш додану тарбия қардан, ба гадоиву муҳоҷират чират маҷбур сохтааст?

Ё айби зиёиёну стратегҳо, ки ба ҷои пешрафта қардани давлат ҳамеша ҳукуматро дар муқобили мардум ва мардумро дар муқобили ҳукумат нигоҳ медоранд ва ё аз тарс ба ҳарч ҳаҷр ҳаҷр мақомдорон меҳоханд, бале меғӯянд, агарчӣ он

бало ҳам бошад?

Айби кӣ?

Чаро бузургони ҳаштуним миллион аҳоли гирди як миз нишаста, роҳҳои бурунрафт аз бухрони иқтисодиву иҷтимоӣ ҷустуҷӯ мекунанд ва ҷаҳонро ба ҳаҷр ҳаҷр ҷаҳонӣ ва ахлоқиву

сиёсиро фикр намекунанд?

Ин баҳси бокӣ мондани миллати тоҷик аст, баҳси ҳукумативу гайриҳукумативу ва ҳуқуқиву беғонаҳо ва исломиву насрониву нест, ки худро қанор қашем. Баҳси ояндаи фарзандони мо, насли мост.

То қай дунболи "секс"-и муллоҳову андозаи риш ва қаблуки духтарон меғардем?

То қай бояд сармоёғузори дохилӣ ба берун раваду мо дунболи арабу русу украиниву

## Мо кӣ будему холо кистем?

Муаллиф: Каюмарси Ато  
20.07.2015 06:30

---

немису исроил  
онхоро ба То  
дихем?

й гардем ва бо хушомаду гузаштхо  
чикистон орем, имтиёз

Чаро барои хитой, харчи мехоҳад, дар кишвари мо мумкин асту барои як тоҷири тоҷик не?

Кучоед, миллатдӯстон?

Кучоед, онхое, ки даст ба сина зада аз Ватану ватандорӣ мегӯед?

Магар бо ин ҳол ояндаи мо дурахшон аст?

Чанд соли дигар зарур аст, то мо як андоза хушхолу хушбахт гардем?

Чанд соли дигар даркор аст, ки модарони мо оромӣ осуда бихобанду падаронамон дар айни пирӣ ба ҷои дарёфти ҳаққи бознишастагӣ сементи русро нақашанд, кӯдаконамон ба

ҷои

талбандаг

й  
ва меҳнати сангин дар мактабҳо бихонанаду ихтироъкор шаванд, духтаронамон шавхарони

ҷ  
авони худро дар муҳо

ҷ  
ират аз даст нидиҳанду бева нагарданд?

Чанд соли дигар лозим аст, ки ёди ҷанги лаънатӣ аз хотираи ҳамаи мо рӯфта шаваду ба ақиб не, ба пеш нигоҳ кунем?

Чанд соли дигар мехоҳем, ки худро бо чанд биноӣ сохтаву ғаввораҳои раққосамон таскин бахшем?

Чанд соли дигар?

Магар ин қадар сол кам буд?

Як ба худ оем.

Воқеан, мо кӣ будему холо кистем?

Мо тоҷикем?

Тоҷики тоҷдорем?